

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертасияи доктор фалсафа PhD Азимова Шабнам Раҳматуллоевна дар мавзӯи «Методикаи ташаккули ваҷҳо ва ҳавасмандӣ ба омӯзиши химия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктор фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисоси 6D011200-химия (назария ва методикаи таълими химия).

Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 нақши маорифро ҳамчун манбаи асосии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони он муайян намуда, вазъи ҷории соҳаи маорифро нишон дода, рушди ин соҳа ва баланд бардоштани сифати донишро дар ҳама зинаҳои таҳсилот тавсия кардааст.

Аз ин рӯ, тарбияи шаҳсият, пеш аз ҳама аз рушди системаи талабот ва ваҷҳҳои он иборат аст. Ваҷҳ ин таҳrik ба faъoliyati марбут бо қонеъгардонии талаботи муайян мебошад. Maқсад бошад, faъoliyati мушаххасро таҳrezӣ намуда, хусусият ва динамикаи онро муайян мекунад. Ҳамин тариқ, ваҷҳ ба талабот мансуб аст, ки ба faъoliyiat таҳrik медиҳад, maқсад бошад – ба ашёе, ки faъoliyiat нигаронида шудааст, он дар ҷараёни иҷрои faъoliyiat ба маҳсул табдил дода шавад.

Ба масъалаи ҳавасмандӣ психологҳои ватанӣ ва хориҷӣ таваҷҷуҳи калон зоҳир карда, 50 назарияи ба ҳавасмандӣ алоқамандро кор карда баромада, қайд мекунанд, ки байни мағҳумҳои «ваҷҳ» ва «ҳавасмандӣ» ихтилофот ба мушоҳида мерасад. Аз ин рӯ, ҳангоми таърифи ваҷҳи психологӣ ҳамаи имкониятҳоро истифода бурда, таърифе пешбарӣ карда шавад, ки ба таърифи мағҳуми «ваҷҳи таълими» муносиб бошад.

Асосан психологҳо дар атрофи нуқтаҳои назари зерин ба мағҳуми «ваҷҳ» низ ҳамфикр мебошанд: ба иштиёқ, талабот, ба ҳадаф, ба maқсад, ба хосияти шаҳсият, ба ҳолатҳо.

1. Waҷҳ ҳамчун maқsad. Ба сифати ваҷҳи faъoliyiat Илин Е.Л. ҳам предмети тасаввуршаванда, ҳам предмети моддии талаботро медонист, яъне ваҷҳ ин предмети ҳадаф аст. Вале қабули предмет ҳамчун ваҷҳ амалан

имконияти ҳарф заданро дар бораи чунин хусусиятҳои ваҷҳ, ҳамчун неру ва устуории он бартараф месозад. Барои ваҷӯ омӯзиш ин хусусияти муҳим мебошад, зоро ваҷҳҳои заиф ва ғайриустуор, яклаҳзайна ба ҳалли бомуваффақияти вазифаҳо мусоидат менамояд. Аз ин рӯ, донистани неру ва устуории ваҷҳи омӯзиш зарур аст. Бинобар ин, таърифи ваҷӯ ҳамчун предмет – ҳадаф барои ваҷӯ таҳсилӣ ғайриқонеъкунанда мебошад.

2. Ваҷӯ ҳамчун ният. Л.И. Божович мақсадро ба сифати таҳриқдиҳандай рафтор дар мавридҳое баррасӣ мекунад, ки вақте қарорҳо қабул карда мешаванд. Дар ин зимн ӯ қайд мекунад, ки мақсадҳо дар пояи талаботе ба вуҷуд меоянд, ки онҳоро бевосита қонеъ гардонидан номумкин буда, як қатор зинаҳои фосилавиро талаб мекунад, ки дорои неруи шахсии таҳриқдиҳанда нестанд. Дар ин ҳолат онҳо ба сифати бедоркунандаи амалҳое хизмат мекунанд, ки ба дастоварди мақсадҳои мобайнӣ нигаронида шудаанд.

3. Ваҷӯ ҳамчун талабот. Дар аксарияти корҳо талабот ҳамчун таҳриқдиҳандай амалҳо, фаъолият, рафтори инсон баррасӣ мегардад. Қабули талабот ба ҷойи ваҷӯ, пеш аз ҳама, барои он сурат мегирад, ки он то дараҷаи зиёд фаъолнокӣ зоҳир кардани инсонро мефаҳмонад. Вале айният додани ваҷӯ бо талабот на ба таври пурра сабаби амали мушаҳҳасро мефаҳмонад, барои чӣ чунин ё дигар хел карда мешавад, зоро ҳамон як талабот метавонад қонеъгардӣ бо воситаҳо ва усули гуногун мебошад. Маҳз барои ҳамин, чунин таъриф барои ваҷӯ таҳсилӣ ғайриқаноатбахш аст, зоро гуногунии роҳҳои қонеъгардонии ваҷӯ - талабот ва имкониятре барои ошкоркуни ташаккули ваҷӯ ва коркарди ташаккули он дар дарс фароҳам намеорад.

4. Ваҷӯ ҳамчун хосиятҳои устуор. Нуктаи назар дар бораи он, ки ваҷӯ ин хусусиятҳои устуори шахсият аст, асосан барои корҳои психологҳои ғарбӣ хос аст. Онҳо «ваҷӯ»-ро ҳамчун сарҳади шахсият баррасӣ карда, чунин мешуморанд, ки фард аз системаи ба таври динамикӣ ҳавасмандонаи рушдкунанда иборат буда, ҳар гуна назарияи шахсият асоси худро аз таҳлили табииати ҳавасмандӣ мегирад. Як зумра психологҳо (Немов Р.С., Пономарев Я.А.) низ чунин меҳисобанд, ки ба сифати ваҷӯҳо дар баробари ҳолатҳои психикий, хосиятҳои

шахсият низ хизмат карда метавонанд. Вале қабули хосиятҳои шахсият ба чойи вачҳ низ масъаларо ҳал намекунад, зиёда аз он, ки аксари хусусиятҳои шахсиятӣ бештар талабот мебошанд, масалан, саъю талош барои фаъолият, талабот ба таассуроти нав, ба худнигоҳдорӣ, ба худхифзӯнӣ, ба донишҳо, саъю талош ба эҷодкорӣ.

5. Ваҷҳ ҳамчун ҳолат. Чунин муносибат (ваҷҳ ҳамчун ҳолат) дар кори Пак М.С. татбиқ ёфтааст. Ӯ менависад, ки ваҷҳ ҳолати маҳсуси инсон мебошад, ки онро ба амал кардан ё амал накардан маҷбур месозад. Поспелов Р.Р. Поспелов И.Н. чунин дидгоҳро, ки ваҷҳи фаъолият «камсилаи ҳолати талаботӣ» мебошад, инкишоф медиҳанд. Он дорои неруи таҳрикдиҳанда мебошад, вале қабул кардани он ба сифати ваҷҳ душвор аст. Зоро ки, моҳиятан, «камсилаи ҳолати талаботӣ» яке аз намудҳои ҳадаф (ҳолати ҳадафӣ) мебошад ва истифодаи таърифи ваҷҳ ҳамчун ҳадаф барои ҳалли масъалаҳои дидактикий аллакай мавриди муҳокима қарор гирифтааст.

6. Ваҷҳ ҳамчун ифодасозӣ. Чунин фаҳмиши ваҷҳ аз ҷониби Илин Е.Л. [46] тарафдорӣ шудааст. Ӯ калимаи «раванд»-ро бо «ифода» иваз кардааст, ки ваҷҳ ифодаи ҳадаф ва воситаҳо мебошад. Ӯ мағҳуми «ваҷҳ»-ро бо омилҳои марбут бо ҳолати шиддатнокиро ҳамчун натиҷаи талабот шомил намесозад; барои ваҷҳ факат ҷанбаи мазмунӣ (ваҷҳ ҳамчун далел, делеле, ки онро инсони дигар низ оварда метавонад, аз ин рӯ, муаллиф менависад, ки ваҷҳро талқин кардан мумкин аст) бοқӣ гузошта мешавад.

7. Ваҷҳ ҳамчун қаноатмандӣ. Қаноатмандӣ ба сифати ваҷҳ аз ҷониби Шпарева Г.А. [143] мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Қаноатмандӣ ҳамчун муносибат ба фаъолияти иҷрошаванда, тарзи ҳаёт баррасӣ мегардад. Қаноатмандӣ вазифаи дарозмуҳлати арзёбиро иҷро мекунад, аз ин рӯ, он муносибати мусбати арзёбикунанда буда, ҳамчун яке аз омилҳое хизмат мекунад, ки ба қабули қарор дар бораи идома додани фаъолият, вале на зиёда аз он таъсир мерасонад. Қаноатмандӣ бештар ваҷҳро тақвият медиҳад ва таҳрикдиҳандаи бевосита намебошад. Ин омилро феълан зимни ташаккули ваҷҳи омӯзиш ба назар гирифтан лозим аст. Зоро қаноатмандӣ аз фаъолияти таҳсилӣ ба устувории ваҷҳи омӯзиш таъсир мерасонад. Вале бояд дар назар

дошт, ки қаноатмандӣ на ҳамеша таъсири ҳавасмандсозандаро мерасонад. Масалан, худтаскинӣ бо натиҷаи бадастомада метавонад неруи ваҷҳро коҳиш дидҳад.

8. Ваҷӯ ҳамчун таҳрик. Ҳанӯз аз асри гузашта ваҷӯ аз ҷониби аксари психологҳо ҳамчун қувваи таҳарруқдиҳанда (ҳаракатдиҳанда) шарҳу тавзех меёфт. Аксари психологҳои муосир чунин мешуморанд, ки ваҷӯ дарки ботинии таҳрике мебошад, ки омодагии инсонро ба амал ё кирдор инъикос мекунад.

Мақсади таҳқиқот муайян кардани шароитҳои педагогӣ ва баланд бардоштани самарабахшии таълими химия дар раванди истифодаи методикае, ки ба ташаккули ваҷҳҳо ва такмили ҳавасмандсозии хонандагон мусоидат менамояд, иборат аст.

Объекти таҳқиқот раванди таҳқиқоти озмоиши дар муассисаҳои таҳсилоти миёна, лизсеӣ ва гимназия аз рӯи методикаи ташаккули ваҷҳҳо ва ҳавасмандӣ ба омӯзиши химияро дар бар мегирад.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот: вазъи омӯзиши масъалаи ваҷӯ ва ҳавасмандӣ дар психология ва методикаи таълими химия муайян карда шуд; меъёрҳои ташаккули ваҷҳҳои омӯзиш дар таълими химияи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ муайян карда шуданд; принципи омӯзиши мавод - муносабати бисёрзаминавӣ пешниҳод карда шуд.

Аҳамияти амалии натиҷаҳои таҳқиқот: методикаи ташаккул ва ташхиси ваҷӯҳо ва ҳавасмандии хонандагон доир ба омӯзиши химия дар муассисаҳои таҳсилоти миёна таҳия карда шуд; усулҳои пешниҳод кардашударо дар мушаҳҳаскунии таълими равиявӣ (дарс, лексияҳои проблемавӣ, сухбатҳои эвристикӣ, дарсҳои омехта, таҷрибаҳо) вазифаҳои гуманитарии консепсияи таълими мактабӣ корҳои беруназсинфӣ ва ғайра бомуваффақият истифодаи кардан мумкин аст; тавсияҳои методиро оид ба ташаккул ва истифодаи ваҷӯҳо барои боз ҳам баланд бардоштани самаранокии омӯзишро омӯзгорон метавонанд дар ҳама зинаҳои таълими химия ва дигар фанҳо истифода намоянд.

Эътимоднокии натицаҳои диссертационӣ натицаҳои таҳқиқот, концепсияи илмии ташхиси педагогӣ, муносибати системавӣ, такя намудан ба услуби таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ (эмпирикӣ), инчунин услубҳои ба ҳар як марҳала мувоғиқ, иштироки бевоситаи муаллиф дар санчиши таҷрибавию озмоишӣ ба сифати омӯзгор, тамоюл ба корҳои назариявӣ, тасдиқи мағҳумҳо баён гардида, мутобиқати хулосаҳои дар ҷараёни таҳқиқот бадастомадаро ба натицаҳои озмоиши педагогӣ таъмин менамоянд.

Бояд гуфт, ки автореферати доктор фалсафа (PhD) Азимова Шабнам Раҳматуллоевна таҳти унвони «Методикаи ташаккули ваҷҳҳо ва ҳавасмандӣ ба омӯзиши химия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» таҳқиқоти ба анҷомрасонида ба ҳисоб рафта, ҷавобгу ба талаботҳои Комиссияи олии Аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллифи он барои дарёftи дараҷаи илмии доктор фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисоси 6D011200- химия (назария ва методикаи таълими химия) арзанда ҳисобида мешавад.

Муовини директор оид ба

ilm va taъlimi Instituti kimiёi

ба номи В.И.Никитини АМИТ,

номзади илмҳои химия,



Рахмонов Р.О.

Имзои Раҳмонов Р.О. -ро тасдик
мекунам сармуғтаҳассиси шӯбаи
кадрҳои ИК АМИТ



Рахимова Ф.